

## «ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Ректори Донишгоҳи байналмиллалии

забонҳои хориҷии Тоҷикистон

ба номи С. Улуғзода

доктори илми филология, профессор

Гулназарзода Ж. Б.

«27» августи соли 2023

### ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар бар диссертатсияи Шаробова Маҳбуба Қурбонмуродовна дар мавзуи «Мавқеи жанри ғазал дар эҷодиёти Ашур Сафар» барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.04 – Таърихи адабиёт; равобити адабӣ

**Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илм.**

Диссертатсияи Шаробова Маҳбуба Қурбонмуродовна дар мавзуи «Мавқеи жанри ғазал дар эҷодиёти Ашур Сафар» ба банди 5-уми баҳши «Соҳаҳои таҳқиқот»-и шиносномаи ихтисоси 10. 01. 04 – Таърихи адабиёт; равобити адабӣ мувофиқат мекунад.

Ғазал ба ҳайси жанри маъруфи суннатӣ дар эҷодиёти шоирони муосири тоҷик, ҳам дар даврони шуравӣ ва ҳам замони истиқлол аз мавқеи хосса бархурдор мебошад. Дар шеъри даврони шуравӣ жанри мазкур дар эҷодиёти устод Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Муҳаммадҷон Раҳимӣ оғоз гардида, дар эҷодиёти суханварони насли баъдӣ, амсоли: Мирзо Турсунзода, Муъмин Қаноат, Бозор Собир ва дигар шоирони ҳамнасли онон мавриди истифода қарор гирифтааст. Зимнан, бояд қайд кард, ки жанри ғазал дар эҷодиёти суханварони доираи адабии Кӯлоб ҳам, ки дар ибтидои асри XX ҳанӯз дар оғози даврони шуравӣ оғоз ёфта, пас аз инқирози сиёсати шуравӣ дар идомаи фаъолият қарор гирифта буд, аз истифода ва рушду инкишоф бознамондааст. Дар доираи адабии ду асри охири Кӯлоб жанри ғазал маншай корбурди худро аз эҷодиёти Сомеъ Одиназода ва Сайидалӣ Вализода гирифта, дар эҷодиёти шоироне, амсоли: Ашур Сафар, Сайидҷон

Ҳакимзода, Шоҳмузаффар Ёдгорӣ, Ҳақназар Ғоиб, Сафармуҳаммад Аюбӣ, Ҳосият Вализода, Абдулҳай Қаландар ва дигар суханварони доираи мазкур аз истиқболи гарм бархурдор гардид. Аммо, воқеият ин аст, ки миёни шоирони доираи адабии Кӯлоб жанри ғазал дар эҷодиёти Ашур Сафар мавқеи намоёнтару устувортарро доро мебошад. Зоро, ҳам аз нигоҳи басомади жанрӣ, яъне төъдоди ғазал дар қулли эҷодиёт, ҳам аз ҷиҳати дарбаргирии мавзуъ ва ғоя ва ҳам аз нигоҳи дарёфтҳои ҳунарию оғариниши образҳо, жанри ғазал дар эҷодиёти Ашур Сафар мақоми хосса дорад.

Ашур Сафар ҳанӯз аз ибтидои эҷодиёти худ, ки ба солҳои 50-ум-60-уми асри гузашта рост меояд, ба ғазал даст зада, то охирин лаҳзаҳои умри хеш ба эҷодиёти жанри мазкур машғул будааст. Дар тамоми маҷмуаҳои шоир ғазал ба ҳайси жанри асосӣ миёни қулли жанрҳои дигари эҷоднамудаи ў чилваи маҳсус дорад. Аммо, бо вучуди шуҳрати зиёди Ашур Сафар ба ҳайси як суханвари ширингуфтори муосири тоҷик, ғазалиёти вай то ҳанӯз ба таври алоҳида мавриди таҳқиқи фарогири илмӣ қарор нағирифтаанд, ки ин ҳолат зарурати таҳқиқи ҷиддиву густардаро дар иртибот бо ғазалиёти шоир пеш меорад.

**Саҳми шаҳсии довталаб дар ҳалли масъалаи илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳаммияти он.** Мубрамиву зарурати таҳқиқ, дараҷаи омӯзиши он, вазифаи асосии масъалаҳои таҳқиқшаванда, навгониҳои таҳқиқ, моҳияти назарию амалии он, соҳтори умумии кор, инчунин нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва хуносаву натиҷагириҳои муаллиф саҳм ва нуқтаи назари хоси ўро нисбат ба мавзуи пажӯҳиш инъикос мекунанд. Саҳми шаҳсии муаллиф дар омӯзиши назария ва консепсияҳои муҳаққиқони ватанию ҳориҷӣ дар робита ба мавзуи баҳси диссертатсия, таҳлилу баррасии онҳо, омода намудани мақолаву суханрониҳо зоҳир мешавад. Муаллиф ба таҳқиқи масъалаи илмӣ аз методҳои адабиётшиносӣ истифода карда, равия ва ҷараёнҳои нави пажӯҳиши адабиётро ба эътибор гирифтааст.

Таҳқиқоти диссертационии мазкур дар асоси методҳои таърихӣ-муқоисавӣ, тавсифӣ-таҳлилӣ, таҳлилӣ-оморӣ, таҳлили соҳтори асари бадеӣ ва концепсияи таҳлили забону услуби асари бадеӣ, таҳқиқи типологии жанрҳо навишта шудааст. Тибқи андешаи муаллиф, бо вучуди сершумор будани муҳаққиқони осори Ашур Сафар, дар масъалаи таъйини ҷойгоҳи ӯ дар эҷоди газал то кунун рисолаи илмӣ таълиф нагардидааст.

Аз ин рӯ, бо масъулият метавон иддао кард, ки диссертатсияи аз ҷониби Шаробова Маҳбуба анҷомёфта бо назардошти мураттаб баён шудани мавзуъ ва тарҳи мантиқан муназзам доштани бобу фаслҳо ва нуктаҳои муҳимми ҳимояшаванда қобили пазириш аст.

Натиҷаҳои мушахҳаси илмӣ, ки барои он ба довталаб додани дараҷаи илмии дарҳостшаванда мумкин аст.

Диссертатсияи Шаробова Маҳбуба Қурбонмуродовна аз муқаддима, чаҳор боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, дар робита бо тақозои масъалаҳои қобили баррасӣ ҳар боб ба фаслҳои алоҳида (13 фасл) ҷудо карда шудааст. **Навғонии илмии таҳқиқ** дар он ҳувайдо мебошад, ки то таҳқиқоти вай дар адабиётшиносии муосири тоҷик аз ҷониби муҳаққиқон ба баррасии вижагиҳои гуногунпаҳлуи ғазалиёти эҷодиёти Ашур Сафар дар шакли диссертатсияи алоҳида таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир нашуда буд. Бинобар ин, метавон гуфт, мавзуи интихобнамуда ва масоили матраҳнамудаи муаллиф дар адабиётшиносии тоҷик нахустин бор дар шакли диссертатсияи комил ҳалли пурраи худро ёфта, дар иртибот бар ин бори аввал ҳусусиятҳои соҳториу шаклӣ, мавзуию мундариҷавӣ, ғоявӣ, поэтикӣ, сабкӣ ва бадеии ғазалҳои Ашур Сафар ба таври монографӣ мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтаанд. **Аҳамияти назарӣ ва амалии таҳқиқ** аз он иборат аст, ки хулосаҳои диссертатсия ва маводи он метавонанд дар таҳқиқи адабиёти ҳамин давра, бахусус, пажӯҳиши жанри ғазал дар нимаи дуюми асри гузашта ва ибтидои даврони истиқлол мавриди истифода қарор гиранд. Маводи диссертатсия ва андешаҳои муаллифи он дар такмили масоили

назариявии адабиётшиносӣ, ҳамчунин, вижагиҳои сохторио мундариҷавии жанри адабӣ, таҳлили сабкшиносии матнҳои адабӣ ва амсоли инҳо метавонанд мусоидат кунанд ва натиҷаҳову хулосаҳои маводи илмии диссертатсия дар таҳқиқи амалии адабиёти интиҳои давраи шуравӣ ва ибтидои даврони истиқлоли тоҷик, омӯзиши жанри ғазали мусир қобили истифода мебошанд. Дар муқаддимаи диссертатсия тибқи муқаррарот дараҷаи омӯзишу пажӯҳиш, мақсаду вазифаҳои асосӣ, ҷанбаҳои назарию амалии диссертатсия ва навгониҳои таҳқиқ баён гардида, саҳми шахсии муаллиф, сарчашмаҳо ва манобеи таҳқиқ, арзиши назарӣ ва амалии он, асосҳои методологии таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, татбиқи натиҷаи таҳқиқот ва адабиёти истифодашуда тавсиф гардидааст.

Нуктаи муҳимми рисола, ки таваҷҷуҳбарангез мебошад, сохтори диссертатсия аст, ки дорои низоми муайяни илмӣ буда, тартиби таҳқиқи мавзуъ барои зина ба зина ҳал гардидани вазифаҳои ба миён гузошташуда ва дар маҷмуъ, ҳосил шудани тарҳи комили пажӯҳиш мусоидат менамояд. Бобу фаслҳои кор ҷиҳатҳои гуногуни мавзуъро фаро гирифта, ба ҳам алоқамандии мантиқӣ доранд.

Боби якуми диссертатсия – «Газал ва мавқеи он дар эҷодиёти Ашур Сафар» аз се фасл иборат аст. Дар фасли якум – «Нашри ғазалҳои Ашур Сафар дар матбуоти даврӣ» сухан дар ҳусуси чигунагии ҷараёни нашри ғазалҳои шоир дар нашрияҳои даврӣ меравад. Мувофиқи таҳқиқи диссертант маълум мешавад, ки ғазалҳои Ашур Сафар дар тамоми фаъолияти шоирии вай дар аксари нашрияҳои даврии ҷумҳурӣ ба нашр расида, хотири завқмандони шеъру адабро болида гардонидаанд.

Фасли дуюми боби якуми диссертатсия «Мавқеи жанри ғазал дар маҷмуаҳои ашъори шоир» унвон дорад. Муҳаққиқ муайян намудааст, ки дар тамоми маҷмуаҳои замони дар қайди ҳаёт будани шоир ва китобҳои баъди аз олам ҷашм пӯшиданаш нашршуда низ ғазал мақоми пойдор дорад ва шумораи бештари ашъори ин маҷмуаҳоро фарогир мебошад. Фасли сеюми боби якум «Устухонбандӣ ва бандубости мавзуии ғазалиёти Ашур Сафар»

унвонгузорӣ шуда, дар он ҷиҳатҳои соҳтории ғазалиёти шоир таҳқик шудаанд. Ғазалҳои Ашур Сафар аз ҷиҳати теъоди байтҳо гуногун аст ва онҳоро муаллиф ба чаҳордаҳ қисм ҷудо намудааст: ғазалҳои 3-байтӣ, 4-байтӣ, 5-байтӣ, 6-байтӣ, 7-байтӣ, 8-байтӣ, 9-байтӣ, 10-байтӣ, 11-байтӣ, 12-байтӣ, 13-байтӣ, 14-байтӣ, 15-байтӣ, 16-байтӣ, 17-байтӣ ва 33-байтӣ. Аз инҳо 38%-ро ғазалҳои 6-байтӣ, 24%-ро ғазалҳои 7-байтӣ, 9%-ро ғазалҳои 8-9-байтӣ ва 29%-и фоизи боқимондаро дар якҷоягӣ ғазалҳои дорои абёти бештар ташкил медиҳанд. Ба ҳамин тариқ, ба қавли диссертант, таваҷҷуҳи Ашур Сафар дар эҷоди ғазал бештар ба ғазалҳои 6-7-байтӣ буда, ин қисм ғазалҳо қисмати бузурги девони шоирро ташкил дода, дар маҷмуъ, 62%-и ғазалҳои «Девон»-и ӯро фаро мегиранд.

Боби дуюми диссертатсия **«Хусусиятҳои ғоявию мавзуии ғазалиёти Ашур Сафар»** унвон гирифтааст, ки он аз панҷ фасл таркиб ёфтааст. Дар фасли якум – **«Мавзуи Ватан ва сулҳу вахдат дар ғазалиёти Ашур Сафар»** афкори ватанҳоҳонаи шоир мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Ба қавли муаллиф, яке аз мавзуъҳои назаррас дар афкори ватанҳоҳонаи Ашур Сафар – ин илҳом аз истиқлоли Тоҷикистони азиз ва болидагиҳо аз озодии сиёсии Ватан аст. Тасвири зебоиҳои зодгоҳ як рукни муҳимми мавзуи Ватан дар ғазалиёти Ашур Сафарро ташкил медиҳад. Шоир аз он меболад, ки паҳнои дунё ва бузургии онро аввалин бор аз фарози кӯҳҳои зодгоҳаш дидаст. Фасли дуюми боби дуюми диссертатсия **«Мавзуи ишқу муҳабbat дар ғазалиёти Ашур Сафар»** унвон дорад. Мувофиқи таҳқиқи диссертант, мавзуи ишқу муҳабbat аз дилнишнтарин ва таъсирбахштарину шавқангезтарин мавзуъҳои ғоявии ғазалиёти Ашур Сафар маҳсуб мешавад. Ишқу муҳабbat дар коргоҳи хунарии шоир ба сифати омӯзгору роҳнамо шинохта мешавад, ки ҳама амалу кирдори вай ба ин роҳнамо вобастагӣ дорад. Дар ишқномаҳои Ашур Сафар, - қайд мекунад муаллиф, - чизе ки беш аз ҳар мавзуи дигар таваҷҷуҳи хонандагонро ба худ ҷалб менамояд, ин тасвири зебоиҳои ёр тавассути зебоии табиат ва унсурҳои табиӣ мебошад. Шоир аз ҳар унсури

зебои табиат барои латифтару нозуктар тасвир намудани маъшуқааш кумак мегирад ва бо ин васила ўро боз ҳам латифтар тасвир менамояд. Фасли 3-юми боби дуюм – «**Бузургдошти зан-модар дар ғазалиёти Ашур Сафар**» унвон дорад. Муаллифи рисола дар ин фасл нигоштааст, ки дар осори Ашур Сафар дар баробари ашъори ғайрисуннатӣ чанд ғазал мавҷуд аст, ки мавзуи онҳо маҳз ба бузургдошти зан-модар баҳшида шудааст. Дар модарномаҳои Ашур Сафар дар иртибот бо чигунагии муносибати шоир ба мавзуи зан-модар ду хусусияти умдаву назаррас мушоҳида мешавад. Аввалан, шоир зимни матраҳ соҳтани мавзуи мазкур ҳайсият ва феълу хислати модарро аз забони худи зан-модар баррасӣ намуда, бо ин тарик бузургии модарро тавассути худи вай таъйин месозад. Дар ҳолати дувум бошад, шоир авотифу зебоиҳои қалбӣ ва ормонҳову ҳавасҳои ботинии модарро аз забони худ баён медорад. Фасли 4-уми боби мазкур «**Мавқеи панду ҳикмат дар ғазалиёти Ашур Сафар**» унвонгузорӣ шудааст. Дар эҷодиёти Ашур Сафар, хусусан дар ғазалиёти ў, панду ҳикмат мавқеи басо назаррас дорад. Панду андарзҳои Ашур Сафар, аслан, маншай ҳаётӣ дошта, хонандай худро дар роҳи пурнишебу фарози зиндагӣ тарбияи маънавӣ медиҳанд. Худи шоир аз панди рӯзгор моя гирифтсанро сабаби пухта шудани инсонҳо мешуморад. Фасли 5-уми боби дуюми диссертатсия «**Мавзуи ҳаҷв дар ғазалиёти Ашур Сафар**» унвон дорад.

Муҳаққик дар ин фасл чунин менигород, ки ғазалҳои ҳаҷвомези Ашур Сафар мавзуъҳои гуногунро дар бар гирифта, аз ин нигоҳ аз ғазалҳои ҷиддии вай тамоман фарқ менамоянд. Дар ғазалиёти ҳаҷвии шоир норасоиҳо ва камбуҷҳои ҷомеа ва муҳит мавриди ҳаҷву тамасхур қарор гирифтаанд.

Боби 3-юми диссертатсия «**Хусусиятҳои поэтикӣ ва сабкии ғазалиёти Ашур Сафар**» унвон дошта, аз ду фасл иборат аст. Дар фасли 1-уми боби мазкур – «**Хусусиятҳои поэтикӣ ғазалҳои Ашур Сафар**» вазни ғазалиёти шоир ва чигунагии корбурди кофияву радиф мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Диссертант таъқид меқунад, ки дар ғазалиёти Ашур Сафар, умуман, панҷ навъи вазни маъруфи шеъри форсӣ истифода гардидаанд, ки

инҳо аз вазнҳои асли ҳазаҷ, раҷаз, рамал ва аз вазнҳои фаръӣ музореъ, ва мунсарех ба шумор мераванд. Ба қавли муаллифи рисола, дар «Девон»-и шоир аз 360 ғазал 184-то ба баҳри рамал, 147-то ба баҳри ҳазаҷ, 14-то ба баҳри музореъ, 11-то ба баҳри раҷаз ва 4-то ба баҳри мунсарех тааллук доранд. Фасли 2-юми боби сеюми диссертатсия «Хусусиятҳои сабкии ғазалиёти Ашӯр Сафар» унвон дорад. Дар ғазалиёти Ашур Сафар ҷо-ҷо ибораю ифодаҳое, амсоли «шеъри тар», «сухани сода», «табъи равон», «шеъри шикаста» ва монанди инҳо вомехӯранд, ки далолаткунандай сабку услуби шеърпардозии вай ба шумор мераванд. Муаллиф дуруст қайд месозад, ки аксари ғазалҳои шоир дар тарзи басо содаву дилнишин эҷод гардидаанд, ки бо забони халқ наздикӣ зиёд доранд. Яке аз вижагиҳои назарраси сабкӣ дар ғазалиёти Ашур Сафар ҳам ҳамин дорои ҷанбаи халқӣ будани онҳо ё тамоюли халқии муаллифи онҳо мебошад. Дар боби 4-уми диссертатсия – «Хусусиятҳои бадеии ғазалиёти Ашур Сафар», ки аз се фасл иборат аст, воситаҳои тасвири бадеӣ ва хусусиятҳои корбурди онҳо дар ғазалиёти шоир таҳқиқ шудаанд. Фасли 1-уми боби мазкур «Мавқеи тамсил дар ғазалиёти Ашур Сафар» унвон дорад. Дар ғазалиёти Ашур Сафар тамсил ҷилваи бештар дорад. Яке аз хусусиятҳои назаррас дар тамсили шоир – ин корбурди афкори пандуахлоқӣ ва нуктаҳои ҳикматомези ҳаётӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин навъ тамсил шоир афкори пандуахлоқии бузургони пешин ва суханони ҳикматноки халқиро дар либосу пирояи нав ба тарзи хоссе адо намудааст. Фасли 2-юми боби чаҳоруми диссертатсия «Нақши талмех дар оғаридани мазмунҳо» унвон дорад. Дар ғазалиёти Ашур Сафар мавқеи санъати талмех ба ҳайси яке аз барҷастатарин воситаҳои тасвири бадеӣ басо назаррас мебошад. Талмех дар ғазалиёти шоир аз ҷиҳати мавзуъ ва мундариҷа гуногун буда, дар онҳо ишораҳо бар мавзуоти муҳталифи таърихиву фарҳангӣ мушоҳида мешавад. Яке аз хусусиятҳои корбурди санъати талмех дар ғазалҳои Ашур Сафар – ин такрор ва гуногунмавзуии он мебошад. Дар фасли 3-юми боби мазкур - «Нақши дигар санъатҳои бадеӣ дар ғазалиёти Ашур

Сафар» санъатҳои ташбеху истиора таҳқиқ шудаанд. Тибқи таҳқиқи муаллиф аён гардидааст, ки дар ғазалиёти Ашур Сафар нақши ташбех низ ба ҳайси воситай тасвири бадеӣ назаррас мебошад. Дар ғазалҳои шоир ҳар ду навъи асосии ташбех – кӯшода ва пӯшида бисёр ба чашм мерасанд. Як хусусияти назаррас дар ташбехсозиҳои шоир, ба хосса ташбехи навъи кӯшода, ин тарзи маҳсуси ифодаи ташбех ба ҳисоб меравад.

Ҳарчанд муҳаққик дар фуроварди ҳар як боб ба таври муҳтасар натиҷагириҳояшро менависад, боз дар 12 банди хulosai диссерватсия, ҳама масъала ва нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшавандаро натиҷагирий кардааст. Дар китобнома теъдоди фаровони сарчашмаҳои илмиву адабӣ (197 адад) оварда шудааст, ки аз дониш ва иттиллои комили диссертант дар пажӯҳиш дарак медиҳад. Чизи муҳимме, ки аз мутолиаи диссерватсия хулоса мешавад, ҳамин аст, ки муаллиф дар таҳқиқоти хеш тозагии назар дорад ва он дар баҳсу мулоҳизаҳои муаллиф бо бархе муҳаққиқон аён мешавад.

Аз мутолиаи диссерватсия ба таври возех ошкор мегардад, ки муҳаққик аз уҳдаи иҷрои кораш хеле хуб баромадааст. Мо мӯътақидем, ки муаллифи ин пажӯҳиш бо таваҷҷуҳи густарда ба корҳои анҷомшуда дар мавриди ғазалиёти Ашур Сафар ва истифода аз анвои ҷадиди таҳлилу таҳқиқи осори ҳунарӣ тавонистааст, ки як таҳқиқи тозаро ба ихтиёри анвои ғазал ҳавола кунад. Муаллиф кӯшидааст, ки бо диди нав ва то андозае ғайримаъмулӣ бархе масоили мушаххаси ғазалиёти Ашур Сафарро матраҳ ва таҳқиқ кунад.

Аз ин рӯ, диссерватсияи Шаробова Маҳбуба Қурбонмуродовнаро метавон яке аз таҳқиқоти муҳим дар адабиётшиносии тоҷик унвон намуд, ки бо равиши хос, сабки комилан илмӣ, корбурди маводи фаровон ва сарчашмаҳои муҳимми адабӣ ва илмӣ таълиф шудааст. Аз феҳрасти адабиёт ва автореферати он бармеояд, ки диссертант давоми ҷанд сол ба ин масъалаи илмӣ машғул шудааст. Аз 6 мақолаи илмӣ, ки ба диссерватсия маҳсусанд, 4-тои он дар маҷаллаҳои тақризшавандада нашр шудаанд ва ин далел ҳам гувоҳи дониши фаровон ва истеъдоди баланди диссертант дар кори таҳқиқ мебошад.

Дар диссертатсияи тақризшаванда дар баробари дастовардҳои илмӣ баъзе нуктаҳои баҳсталаб ва камбудиҳои ҷузъӣ низ ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо барои беҳбуди сифати диссертатсия мусоидат ҳоҳад намуд. Аз чумла:

1. Ба андешаи мо, агар фасли сеюми боби якум вобаста ба мундариҷаи таҳқиқот тавъам бо фаслҳои боби дуюм таҳқиқ мегардид, беҳтар мебуд.
2. Дар қисман фаслҳои рисола (фаслҳои 1 ва 2-юми боби I ва фасли 5-уми боби II) сабки илмии таҳқиқот бо услуби публитсистӣ оmezиш ёфтааст.
3. Дар кори диссертационӣ аҳёнан ҳангоми овардани мисолҳои порчаҳои шеърӣ хатоҳои техникии вазнӣ (саҳ. 53, 88, 114, 115, 141) ба мушоҳида мерасад.
4. Дар диссертатсия гоҳо такрори андешаҳо (саҳ. 92, 96 ва ғ.) ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо ҳусли илмии корро баландтар менамояд.
5. Дар қисман фаслҳои диссертатсия ғалатҳои техникиву имлой (саҳ. 41, 49, 51, 55, 63, 66, 65, 74, 75, 77, 98 ва ғ.) мушоҳида мегарданд, ки таҳрири дигарбораи онон, ба андешаи мо, сифати корро комилтар ҳоҳанд кард.

Чунин эродҳо ҷузъӣ буда, ҳаргиз сифати илмии рисоларо коста намесозанд. Мазмун ва муҳтавои рисола бо фишурдаҳои он, ки бо ду забон: тоҷикӣ ва русӣ таълиф гардидаанд, мувофиқати комил дошта, мундариҷаи корро якҷоя бо мақолаҳои таълифнамудаи муаллиф, ки дар маҷмуъ фарогири 6 адад мебошанд, пурра инъикос мекунанд.

#### **Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ.**

Диссертатсияи Шаробова Маҳбуба Қурбонмуродовна бо ихтисоси илмии интихобнамудаи муаллиф мувофиқат менамояд. Мавзуи диссертатсия ва мазмуну муҳтавои он ба доираи мавзӯъ ва масъалаҳои таҳқиқ, ки дар шиносномаи ихтисоси 10. 01. 04 –Таърихи адабиёт; равобити адабӣ таъйин шудаанд, комилан мувофиқат мекунанд. Автореферати диссертатсия, гузоришҳои илмӣ ва мақолаҳои ба чоп расонидаи Шаробова Маҳбуба Қурбонмуродовна муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос менамоянд.

Ҳамин тавр, диссертатсияи Шаробова Маҳбуба Қурбонмуродовна дар мавзуи «Мавқеи жанри ғазал дар эҷодиёти Ашур Сафар» ба талаботи

бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.04 – Таърихи адабиёт; равобити адабӣ мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи байналмилалии забонҳои ҳориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода аз 22 -юми августи соли 2023, суратҷаласаи № 1 муҳокима ва тасдиқ гардид. Дар ҷаласаи кафедра иштирок дошт: 18 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» – 18 нафар, «зид» – нест, «бетараф» – нест.

**Раиси ҷаласа:**

номзади илми филология, дотсент,  
мудири кафедраи назария ва таърихи адабиёти  
Донишгоҳи байналмилалии забонҳои ҳориҷии  
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Шамсов Н. С.

**Эксперт:**

доктори илми филология, профессори  
кафедраи назария ва таърихи адабиёти  
Донишгоҳи байналмилалии забонҳои ҳориҷии  
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Давлатбеков Л. М.

**Котиби илмии ҷаласа:**

номзади илми филология, дотсенти  
кафедраи назария ва таърихи адабиёти  
Донишгоҳи байналмилалии забонҳои ҳориҷии  
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Боев Ш. Э.

Имзоҳои н.и.ф. Н. С. Шамсов, д.и.ф. Л. М. Давлатбеков  
ва н.и.ф. Ш. Э. Боевро тасдиқ мекунам:

Сардори раёсати қадрҳо ва корҳои маҳсуси  
ДБЗХТ ба номи Сотим Улуғзода

734019, ш. Душанбе, кӯчаи Ф. Муҳаммадиев 17/6.

Тел: (+992 37) 232-50-00;

E-mail: [shamsov1960@mail.ru](mailto:shamsov1960@mail.ru)

22-юми августи соли 2023.



Юсупова Б. Ғ.